

Литсейи харбии Вазорти мудофиа дар асоси Карори Хукумати Чумхурии Тоҷикистон аз 4-уми феврالی соли 1999 дар базаи мактаб-интернати махсуси чумхуриявӣ, ки он 29 сентябри соли 1985 таъсис ёфта буд, ташкил қада шудааст. Аз рӯзи аввали таъсисёбии Литсейи харбӣ сарвари онро генерал-майор Мирзо Чонов бар ӯҳда дошта, давоми фаъолияти солҳои минбаъда дигар мутахассисони касбӣ дар пойдорӣ ва дастовардҳои он саҳми хешро гузошанд. Агар замони таъсис соли 1985-ум дар мактаб-интернати махсус 80-нафар хонанда донишомӯзӣ карда бошанд, теъдоди онҳо сол то сол зиёд шуда, то соли 2001 мактаб-интернат ва баътар Литсейи харбиро ҳазорон нафар курсантон хатм намудаанд.

Аз соли 1999 Литсейи харбӣ ба тобеияти Вазорати мудофиаи Чумхурии Тоҷикистон гузаштааст, ки то соли 2003 ин муассисаи таълимиро 830 нафар ва то соли 2011 бошад, 1801 нафар хонанда хатм намудааст. Таҳсил дар Литсейи мазкур ду сол давом намуда, дар ин муддат хонандагон асосан донишҳои ибтидоии харбиро аз худ менамоянд. Дар асоси низомномаи муайяннамудаи Литсейи харбӣ курсантони лаёқатманд ба академияҳо ва донишгоҳҳои олии харбии чумхуриҳои Федератсияи Россия, Украина, Қазоқистон, Ҳиндустон ва Озарбойҷон барои давом додани таҳсил фиристода мешаванд ва қисми дигаре аз онҳо ба Донишкадаи харбии Вазорати мудофиаи Чумхурии Тоҷикистон дохил шуда, маълумоти олии харбиро дар ин ҷо мегиранд. Айни замон, дахҳо нафар курсантони хатмнамудаи Литсейи харбӣ баъди хатми мактабҳои Олии касбӣ дар зинаҳои роҳбарикунандаи сохторҳои қудратӣ вобаста ба таҳассусу донишҳои гирифта дар сафҳои Қувваҳои Мусаллаҳи Чумхурии Тоҷикистон адои вазифа менамоянд.

Ба Литсейи харбии Вазорати мудофиа омӯзгорони пуртаҷриба ҷалб карда шуда, бо мақсади баланд бардоштани сифати дониш ва ҳисси миллии толибилмон, инчунин таҳкими интизоми харбӣ ва тайёрии харбӣ ҳамеша саъю кӯшиш менамоянд. Таълим дар Литсейи харбӣ ба забони давлатӣ гузаронида мешавад. Азбаски тарбиятгирандагон ба мамлакатҳои хориҷа барои идома додани таҳсил равона карда мешаванд, дар асоси Оинномаи Литсейи харбӣ ба забони русӣ низ диққати ҷиддӣ дода мешавад.

Дар ин муассисаи таълимии харбӣ зиёда аз 15 фан доир ба махсусиятҳои харбии кишвар омӯзонида мешавад. Тарзи омӯзиш ба ду равиҷа ҷудо карда шудааст, равиҷи забонҳои хориҷӣ ва равиҷи умумихарбӣ ва инчунин ба ду иттиҳодияҳои методӣ ҷудо карда шудаанд; Иттиҳодияи методии фанҳои гуманитарӣ ва Иттиҳодияи методии фанҳои дақиқ. Вобаста ба имконияту фарогирии хонандагон ба Литсейи харбӣ ҳаминро бояд зикр намуд, ки аз ҷониби масъулини соҳа ҷиҳати самаранокии таълиму тарбия шароити хуби таҳсил фароҳам оварда шудааст. Литсейи мазкур дорои маҷлисгоҳ,

синфхонаҳои таълимӣ, толори варзишӣ, майдонҳои сафороӣ, китобхонаи дорои беш аз 4 ҳазор адад китоб мебошад.

Рафти таълиму тарбия мувофиқи барномаҳои таълимӣ ва нақшаи чорабиниҳои соли таҳсил бо талаботи оинномаҳои Қувваҳои Мусаллахи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Дастуру супоришҳои вазири мудофия ва Оинномаи Литсейии ҳарбӣ ба роҳ монда, корҳои тарбиявӣ-сиёсӣ ва таълимӣ дар мувофиқа бо Райёсат оид ба корҳои сиёсӣ-тарбиявӣ ва Райёсати кадрҳо ва таълимоти ҳарбии Вазорати мудофия, инчунин бо Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешаванд.